
«ДОРУХОНА» Ё «ОРУХОНА»

Submitted by Ҳайати тадорукот on 31 October, 2019 - 11:33 **«ДОРУХОНА» Ё «ОРУХОНА»**
(ё чанд сухан дар бобати мавқеи забон ва тарзи баён дар навиштор ва гуфтор)

Дар бораи мавқеи забон чун яке аз руҳнҳои асосии давлат ва давлатдории миллӣ ва ниёзҳои

нигоҳубин, ғамхории он бисёр гуфтаанду навиштаанд. Ҳамин қадар илова мекунем, ки ҳар чӣ қадар пуштибонии он аз ҷониби соҳторҳо ва мақомоти давлатӣ дар сатҳи давлатӣ сурат бигирад, кам аст ва мо ба он армонҳои наҷибе, ки аз ҷумла баландбардории мартабаи забони миллист, бештар ноил мегардем. Яъне шарти асосии муваффақ шудан ба пойдории забони давлатӣ баланд гаштани масъулият, афзудани муҳаббат, дилс ўзии ҳар як соҳибзабон – шаҳрванди ҷумҳурӣ мебошад. Дар боло бардоштану таҳрики ҳамин эҳсосу ангеза нақши расонаҳои хабарӣ басо назаррас аст. Мардуми мо ба сухани чопшуда, аз тариқи радио садодода, ба сужаҳо, гуфткорҳои ТВ бовар мекунад, ба гуфтори хабарнигорон, ровиёни ВХ пайравӣ, тақлид менамояд, нуқси забониашонро ислоҳ менамояд. Яъне забони матбуот, ТВ, радио, интернет дар раванди инкишоф, рушди маънавии одамон хеле муҳим аст, маҳз ҳамин силоҳи дурзан – сухан боиси ҳаллу фасли пеҷидагиҳои ҳаёт, рафғои нуқсонҳои рӯз дар раванди созандагии ободониҳои мо мегардад, вале баръакс, бетаваҷҷӯҳӣ ба забон, тарзи баён боиси коҳиш ёфтани таҳқими заминаҳои иҷтимоӣ, ҳувияти миллӣ, дуршавӣ ва бегонагӣ аз асолати миллӣ ва монеи рушду нум ўи Ватан мегардад.

Хору залил кардани забони давлатӣ оғози пастравии мартабаи давлат аст. Барномае, ки аз тариқи РХ бо забони бурро, фасех, рӯшан ва лаҳни ширин садо медиҳад, ба ҷисму ҷон фараҳ мебахшад, рӯҳро болида мегардонад. Рӯзноманигоре, ки аз паҳлуҳои муҳталифи маънии вожаҳо огоҳӣ дорад, ба ҳатоҳои услубӣ, фонетикӣ, мантиқӣ, грамматикӣ кам роҳ медиҳад, имконоти истифодаи калимаҳои муқобилмаъно, ҳаммаъно, ибораҳои реҳтаи фразеологиро медонад, бешак, бинандаву шунавандай зиёд, муҳлисони бешумор дорад. Забони тоҷикӣ дар таъриҳ, ҳангоми истилои аҷнабиён лаҳзаҳои басо душворро сипарӣ кард, имр ўзҳо бо густариши ҷаҳонишавӣ, гуфтуг ўи та – маддунҳо ҳатари аз миён рафтани он падид омадааст, аммо ин ёдгори ниёкон, ки чун баёнгари падидаҳои равшани вақту замон ба ҷаҳон аст, исбот кардааст, ки дар замони мусосир низ рисолати таърихиашро ба арҷмандию ифтихор иҷро карда метавонад.

Пас аз мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ тақдири он мавриди таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа қарор гирифт. Беш аз пештара зарур аст, ки дар ғановати таркиби луғавӣ, таҳқими мавқеи ҷамъиятии он ҳар як нафар сокини диёර, фарзанди миллат саҳмгузор бошад. Боиси ҳушнудист, ки рӯзноманигорон, нависандагону адібон дар бобати рушд, ҳифзи нафосат, назокату фасоҳати он, боло бардоштани мартабаи он саъю к ўшишҳои зиёд менамоянд. Калимаи ноҷо, нофаҳмо ба сангчае шабоҳат дорад, ки ҳангоми ҳӯрдани палав ба зери дандонҳо меояд.

Ҳар кӣ сухан бо сухане зам кунад,
Қатрае аз хуни ҷигар кам кунад, –

фармудааст шоир. Ҳамин тавр, дақиқ, дуруст интихоб кардани вожаҳо, истифодаи ибораҳои фразеологӣ, ҷумлаҳои мураккаб, саҳеҳии фикр ин масъулияти ҷиддию пурмашақати рӯзноманигор аст дар назди шунаванда, ҳонанда ва тамошогар. Мо суханро аз баҳри дигарон мег ўем ва ба ҳамин хотир Ҳудованд ба мо имкони гуфтани ва навиштан додааст. Бале, аввал овоз, сухан пайдо гашту баъд васоити тасвири он ҳарфҳо (алифбо). Аз ҳамин имкони азалий ҳар кас ҳар хел истифода менамояд. Баъзеҳо вожаҳоро ҳар тавре, ки ҳоҷанд, ба забон мегиранд, менависанд аз ин рӯзатҳои фаҳш имр ўз дар нашрияҳо, асарҳои бадей, китобу маҷмӯа ӯаҳои илмӣ зиёд вомех ўранд. Мутаассифона, ҳар қадоми мо ҳам нависанда, муҳаррири, муҳаррири нашрия, матбуот, телевизион ва радио ин ғалатҳоро мебинему ҷашм меп ўшем, ки ин авғнопазир аст. Инро чун беэҳтиромӣ, нописандӣ ба ғанчи ноёби ниёғон – забони модарӣ маънидод кардан мумкин аст.

Дар айни замон, ки нақши воситаҳои хабаррасони оммавӣ дар таълиму тарбияи мардум назаррас гаштааст, покизагии забони он, пешниҳоди дурусту риояи меъерҳои забон дар гуфтаҳои ровиёни радио телевизиону нашрияҳо хеле зарур аст. Ҳушбахтона, ҳоло забони аҳбори омма як андоза беҳтар гаштаву рӯзноманигорон, ровиёни бо забони шевову равон мақсадашонро ба самъи бинандаю шунавандо ҳонанда мерасонад. Бо вуҷуди ин ҳоло ҳам сари масъалаи забони расонаҳои хабарӣ, аз ҷумла, ҳангоми истифодаи бисёр вожа, таркибҳо ва усулу тарзи баёни муаллифон андеша мебояд. Ҳабарнигор, муаллифи барнома роҷеъ ба масъалае, ки сокинони як қишварро ба ташвиш овардааст – норасони барқ, газ, бунёди неругоҳҳо, таъмини ҷои кор, қасодии истеҳсолот бетаваҷҷӯҳ, ҳунсардона, бемақсад асар менависад. Агар ҳар як вожа марбут ба масоили мазкур санҷида, пухта, фаҳмо ва бо далелҳои рӯшан ифода гарданд, ба шунаванда фараҳ мебахшад, ҷароғаки умед дар қалби онҳо медураҳшад.

Дар тайи чанд соли охир аз файзи соҳибистиқолии кишвар дар бораи донистани забони давлатӣ ва риояи меъёрҳои он пешниҳодҳои хубе иброз мегарданд. Ҳамчунин дар ҷаласаву симпозиумҳо ҳам ин маънӣ хуб матраҳ мегардад. Аммо ин ҳама ба талаботи амалӣ шудани Қонуни ҶТ «Дар барои забон» пурра ҷавобӣ ў нестанд. Мо бояд барои он талош варзем, ки забони воситаҳои ҳабарии омма дуруст, фаҳмо, фасехӯ равон бошад, зеро агар дар ҷаласаҳо, семинарҳо, нишастҳо 50 – 500 нафар ширкат дошта бошанд, төъоди шунаванда, тамошогар, ҳонанда аз ин ҳам зиёд – миллионҳо нафарро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ масъулияти суханг ў, рӯзноманигор назди мардум ва давлат ҳеле қалон аст.

Саволи «Забони матбуот бояд чӣ гуна бошад?» танҳо имрӯз ба миён наомадааст ва танҳо хоси рӯзномаҳои тоҷикӣ набудааст. Тақрибан ҳамин марҳилаи инкишоф ва замони баҳсу мунозираҳои илмиро матбуоти Эрон низ аз сар гузаронидааст. Муаллифи рисолаи «Садонокҳо дар забони форсӣ» Шамсулмулук Мусоҳиб вазъи забони баъзе нашрияҳои даҳсолаҳо пеш Эронро таҳлилу таҳқиқ намуда, сабаби қамаҳамият ва дар байнӣ муштариён беэътибор гардидани рӯзномаҳои ҷудогонаро дар мушкилбаёни ва саҳлангориҳои рӯзноманигорон додааст. Ба андешаи ў, ғанчи ягона пеша кардани услуби соданависӣ аст, – менависад устод Б.Камолиддинов дар «Сухан аз баҳри дигарон гӯянд» (Душанбе, 2011, саҳ.7) ва иқтибосеро аз ин олим меорад: «Соданависӣ чист?» Ва ҷавоб мегӯяд: «Баёни расо ва ҷумлаҳои кӯтоҳ ва қалимаҳои осон ва маънус (ба ҳамдигар унс гирифта, шинос). Беҳтари қалом қаломе аст, ки омиёна ва пеши по уфтодааст ва на арабӣ ва номаънус».

Аксар вақт мебинӣ, ки суханвар ба қаломи шево, осону дақиқ էътибор надода, намоишкорона ё тақлидкорона ба лафзпардозӣ оғоз менамояд. Бо пешрафти зиндагӣ тарзи ифодаи қалимаҳо дигар мешаванд, маънои нав мегиранд, ҳоҳ – ноҳоҳ мо аз истифодаи қалимаҳои кӯҳна даст мекашем, баъзе қолабҳои ифодаю таҳияю таҳрири анъанавию таъриҳӣ корношоям мешаванд, ки ин табиист.

Айни замон ровиён, суханг ўёни барномаҳои телевизион, радио ибораҳоро бо хости ҳуд тағиیر медиҳанд. Масалан, «Мехоҳам дониста бошам, ки...», «Мо ба барнома шоири ҷавон Расулиро даъват кардаем, то аз бобати китоби наваш сүҳбате дошта бошем.» Бояд ин тавр гуфт: «Мехоҳем суол кунем...» ва «Мо ба барнома шоири ҷавон Расулиро даъват кардем, то ...сүҳбат кунем».

Забони имрӯз ми маҳсули заҳмати мардуми маърифатпарвару бофарҳанги тоҷик аст, ки аз радду бадалҳои таъриҳ гузашта дар ҳаводиси зиндагӣ пойдор монда, то ба ми расидааст. Бо шарофати соҳибистиқолии кишварамон имрӯз забони ниёғонамон чун як рукни муқаддаси миллӣ мақоми давлатӣ гирифт. Таҷрибаҳои солҳои охир гувоҳи онанд, ки масъалаи мураккабӣ ва гуногунсабкии расонаҳои ҳабарӣ боз ҳам печидатар ва мушкилтар мегардад. Ба назари ми, танҳо бо роҳандозии барномаи муназзаму фарогир дар ҳамbastagӣ бо ниҳодҳои давлатии масъули забон, кормандони ВҲО ҳаллу фасли ин қазия имкон дораду ҳалос.

Масъалаҳои дигаре, ки ташвишовар аст, ба номи шаҳрҳо, кӯҳҳо, дарёҳо, деҳот илова кардани баъзе ҷоҳа мебошад. Масалан, «Хатлонзамин», «Эронзамин», «Раштонзамин» ва ғайра мегӯянд. Дар гуфторҳои радио, телевизион, нашрияҳо ба чунин ҷумлаҳо тез – тез дучор меоем: Чун пой бар ҳоки Раштонзамин ниҳод, вучудашро фараҳмандӣ фаро гирифт. Мехмонони аз ҳоки Хатлонзамин омадаро сокинони Суғдзамин самимона пешвоз гирифтанд. Кӯлобшаҳр рӯз то рӯз ободтар мегардад.

Дар ин қалимаҳои мураккаб ҷоҳаи замин, шаҳр зиёдатӣ аст, маънӣ, агар зарур бошад, пеш аз номҳо ҷоҳаи «замин» бояд истифода бигардад. Дар ҷумлаи аввал, «ҷоҳаи ҳок» ба «Хатлонзамин» начаспон аст, зеро агар ҷоҳаи фоил замин аст, пас бо «ҳок» ҳаммаъно аст.

Аз пошт ўрии давлати абарқудрати шӯроҳо СССР зиёда аз 28 сол сипарӣ мегардад. Мисли Иттиҳоди мазкур – империяҳои абарқудрати бисёре аз саҳнаи сиёsat рафтанд, чун Ҳаҳоманишиён, Кушониён, Саффориён, Тоҳириён, Бармакиён, Темуриён ва ҳоказо ва имрӯз дар шакли нав, бо номи нав, дар ҳудудҳои пештари маъмурию ҷуғроғӣ ҳокимиият надоранд, пас онҳоро собиқ гуфтан нашояд, Иттиҳоди шӯравӣ аз он ҷумла аст. Мисол: Ба соҳаи паҳтакорӣ дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ диққати ҳамаҷониба медоданд. Қишивари ми 30 – 40 сол пеш ба ҳайати собиқ Шӯравӣ шомил буд.

Дар ин ҷумла истифодаи ибораи «Иттиҳоди Шӯравӣ» ҷоиз аст. Қишиварҳои собиқи ҳайати Шӯравӣ айни замон ҳама мустақил гаштаанд. Мақсади гӯянда шарҳи ҳолати ҷумҳурӣ дар гузашта аст.

Дигар ҷоҳаи арабӣ, ки ғалат истифода мешавад, шакли ҷамъбандии модда – мавод мебошад. Аммо аксар вақт он ҳатто дар шакли маводҳо навишта мешавад. Мисол, «Дар мактаб барои пешравии кори таълиму тарбия бисёр маводҳо намерасанд», «Агар маводҳои соҳтмонӣ сари вақт пайдо мешуданд, иншоотҳои ба нақша гирифта дар муҳлати пешбинишуда ба истифода

дода мешуданд». Дар чумлаи аввал «маводҳо», дар чумлаи дуюм «иншоотҳо» нодуруст корбаст гардидаанд. Мебоист ба ҷойи «маводҳо – номг ӯй», – масолех истифода мегашт. Ҳамчунин ба ҷойи вожаи «сохтмонӣ» «сохтмон» гуфтан ба маврид аст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (Москва, с.1969, саҳ.606) вожаи модда чунин шарҳ ёфтааст: Модда вожаи арабӣ буда, маънои зайл дорад:

1. материя, чиз.
 2. мохият, асл.

Ачсом аз модда ва сурат мураккабанд.

Ибни Сино

З - ин тасаввур, ки модда сувар аст,
Бо сувар нисбаташ қарибтар аст.

Бедил

3. мавз үъ, matlab материалҳои доир ба матлабе.

Гүфтам...Ачаб моддае ба даст андохтй ва ўро расвои олам сохтй, панчоҳ қитъа аз барои сараш ва панчоҳи он барои дигар мураттаб гардид! (Восифӣ)

Моддаи таърих, як ё якчанд калимае, ки агар адади ҳарфҳои он ҷамъбаст шавад, ададе ҳосил мегардад, ки соли ҷонӣ мегаҳадӣ мешавад.

Таърихи вафоти Хоҷа Исмат,

Хар кас ки шүнийд, гүйт: «Таммат».

Ин чо моддаи таъриҳ калимаи «таммат» аст, ки дар ҳисоби абҷад адади 880 –ро ифода мекунад ($t = 400$, $m = 40$, $m=40$, $t = 400$) ва ин соли вафоти Исмати Бухороист (1476).

Дар ҳамин фарҳанг дар бобати вожаи мавод чунин навишта шудааст: мавод арабӣ, ҷамъи модда 11 моддат.

Маводи ин фитнаҳо мунқатеъ гардондам. (Авфӣ) Маводи хилоф ва низоъ дар ҷомеи муомилат аз миёни ҷумҳури ҳалоқ мунҳасим ва муртафеъ гардад. («Ҷомеъ – ут – тавориҳ»). Расм арабӣ – одат, урфу одат, расм, таомул. Масалан, аз рӯи одат, урфу одатҳоро риоя кардан, дар одати касе. ўакли ҷамъи он маросим мебошад. Дар ин кор маросими тарбият ба ҷой оварӣ – (Авфӣ).

Ифомози эшон аз икоматин маросим ва киём бад - ин шароит чуз инхироф набувад.

«Ахлоқи Носирӣ»

Баъзан «расм» бо шакли «русум» низ чамъбандӣ мешавад. Аз чӣ сабаб бошад, ҳам вожаи мавод, ҳам маросим, солҳои охир боз дар шак – ли дукарата чамъбандӣ мешаванд. Ҳатто ин саҳв дар навиштаҳои ҳуҷҷатҳои ҳукуматӣ низ роҳ ёфтааст: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо».

Хан ўз 7 декабри соли 1988 донишмандони точик Р. Амонов, Р. Фаффоров бо унвони «Дар забон чӣ қаҷравиҳо мавҷуд аст?» мақолае чоп карда, дар мавриди ба кор бурдани «луғатҳои кӯҳна ва номашхур» ва роҳёбии лаҳҷаҳои маҳаллӣ дар забони адабӣ изҳори ақида карданд, ки ба забони адабӣ унсурҳои маҳаллӣ ва омиёнаи маҳзроҳ мейбанд: Аз тарафи дигар, дар мавриди ифодай фикр забон бо муодил ва муродифҳои худ зиндаву қавист, дар фазои чунин камолоти зиёд имконияти ифодай фикр дар забон васеъ мегардад. Азбаски забони адабии точик ҳамеша рушд мейёбад, муаллифон истифодаи унсурҳои кӯҳнаро амри ногузир ва муфид дониста, андеша доранд, ки бад – ин васила таъсири забони адабии хаттӣ ба забони гуфтугӯй зиёд гаштаву фосилаи тафриқавии байни онҳо камтар мешавад. Ин ақида хеле ҷолиб аст. Аммо муаллифон то ба охир дар ақидаи хеш устувор намемонанд, менависанд: «Барои ноил шудан ба ин матлаб (ъяне боло бурдани савияи маданий ва нутқи шифоҳии мардум) шарт нест, ки дар таклиди ҳамсаҳои ҳамзабон қадимоти номашхури арабӣ, форсихои қадим. (?)

ки дар тақлиди ҳамзабон калимоги номашхури араби, фарсийд қадим, (...) воситаҳои архаистии грамматикий(?) ва монанди онҳоро фаровон истифода барем.... Ин қабил унсурҳои луғавӣ забони адабиро душворфаҳм ва мураккаб намуда, ба наздик шудани забони зиндаи гуфтугӯй ва адабӣ(?) халал мерасонанд. Дар ин асос мо бар чунин ақидаем, ки бидуни зарурат пайравӣ кардан ба тарзи ниғоришоти ҳамсояҳои ҳамзабон, дар тақлид ба онҳо кор фармудани калимаву таркибҳои номашхур, ки дар забони мо ба ҷои онҳо луғатҳои тоҷикӣ ё арабиҳои маълуму фаҳмо истифода мешаванд, салоҳ нест». Барои тасдиқи гуфтаҳояшон иддао доранд, ки аз баҳри истифодай калимаи «механ» гузаштан даркор, ба ҷои он калимаи «Ватан» - ро ба кор мебояд бурд, дар ин радиф калимаҳои утоқ, паҳш, акс (нашр), зуғол (англишт) - ро низ нозарур меҳисобиданд. Ҳол он ки дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» шеърҳои зиёде аз осори Фирдавсӣ, Саъдӣ, Лоҳутӣ бо истифодай вожаи “механ” чун далел оварда шудаанд. Ин кӯшишҳо дар солҳои 20 - уми асри XX ба мақсади сода кардани забон баҳонае беш набуд ва ба равиши грамматикаи анъанавии забони адабӣ нуқсонаҳои дағал шомил гаштанд, гаравиш, тақлид ба забони тоҷикони ба туркӣ олуда, бо дастгирии

роҳбарони вақт авҷ гирифт, дар ин росто андешаҳои устод Айнӣ, ки меҳост, дар раванди забонсозӣ забони тоҷикони кӯҳистон дар мадди аввал ба эътибор гирифта шавад, истиносно гашт. «Шаклҳои ҷумлаи саволӣ бо май, ду бор ҷамъ бастани ағъол аз қабили «раветон», «кунетон», «гиретон» ва ғайра, аз байн бурдани пешоянди би дар ағъол: «бирав», «бигир», «бих ўр», аз байн бурдани ҷонишиҳои пайваста аз қабили «гуфтамтон», «гуфтамашон» ва ғ., ки аз муҳимтарин аркoni ҷумлаи форсӣ – тоҷикӣ мебошанд, авҷ гирифт.

Дар охири ҷумла бекор кардани бандакҳои ҳабарии – ам, – ӣ, – аст, – ем, – ед, – анд ва ба шакли думбурида даромадани ҳабар. Масалан: ту одам? (ӣ) ман одам (ам), Вай муаллим? Ҳа, вай муаллим. Не, вай муаллим не. Ҳа, муаллим ман, ё дар телефон Ман Толиб – ман. Аз радио мег ўянд: Ин ҷоо Душанбе. дар сурате, ки дар забони тоҷикиву форсӣ ҳатман «Ин ҷо Душанбе аст» менависад О. Исломӣ дар мақолааш «Ҳам дар наъл, ҳам дар пошна» (Асрори Ҳофиз, Душанбе, Матбуот. 2014, саҳ. 65).

Устод Айнӣ ба ом ўзишу корбарии лаҳҷаҳои кӯҳистониён даъват карда, менависад: «Ба фикри ман мерасад, ҳеч фурсат нағузаронида, дар Самарқанд, ки ба кӯҳистони тоҷикон наздик аст ва маркази маданият ба шумор меравад, ин курс кушода шавад. Дар ин курс аз Фалғар, Маҷтоҳ ва соири кӯҳистон ва деҳоти тоҷикон толибилмон бирасанд... Дар шаҳри Самарқанд як забони тоҷикӣ маъмул аст, ин забон бо ӯзбакӣ маҳлут буда, ба таъбири буқаламун сазовор аст, чунончи, мег ўянд: «Аробаро қушӣ карда биёр», «буғулӣ карда монд», «иқилӣ карда рафт». Албатта, ин забонро ҳеч тоҷик қабул наҳоҳад кард. Забони шаҳри Ӯротеппа ва Ҳучанд, агарчи аз забони тоҷикии шаҳри Самарқанд қадре софтар аст, аз таъсири ӯзбакӣ ва ихтилофоти луғати одатҳои ӯзбакӣ холӣ нест. Бинобар ин, моро зарур аст, ки дар китобҳои мактабии тоҷикон забони кӯҳистони тоҷикро қабул кунем. Забони кӯҳистони тоҷик, забони форсии сода (соғ), аз такалуфоти эронӣ холӣ, аз луғати арабии ношунидани хилт наёфта ва бо сарфу наҳви форсӣ мувоғиқ аст. (Шуълаи инқилоб, солу моҳ саҳ. 253 – 264).

Дар «Фарҳангӣ форсии имрӯз» маъннии вожаи «ғалла» ҷунин шарҳ ёфтааст: «номи умумии донаҳои гиёҳии тираи гандумиён (монанди гандум, ҷав, биринҷ, арзан ва ғайраҳо)», аммо айни замон баъзе қаламбадастони «навовар» – и рӯзномаву маҷалла ва афроди дигар дар суханрониҳошон ин вожаи содаи форсиро ба таври ҳуд «такмил» дода ба он пасванди – гӣ ва қалимаи дона – ро илова месозанд, ки ҳеч зарурате ба он нест, аз мантиқ дур аст. Чи тавре аз шарҳи вожа диdem, маънни дона дар вожаи мазкур нуҳуфтааст. Ҷун ғалла гуфтем, мо ашёero тасаввур мекунем, ки аз донаҳо иборат аст. Ғалла исми ҷомеъ аст, фарогири донағиҳо чун гандум, ҷав, мош, наск ва ғ. Ҳамин беэътиноӣ дар қалимасозии ноҷо дар вожаҳои ҳосилнокӣ, даромаднокӣ, мевагӣ, боронгарӣ, селхезӣ, вағоғӣ ва ҳоказо ба ҷашм мерасанд.

1. Зеро нарҳи маводи қишоварӣ аз ҷумла ғалладонагиҳо нисбати порсол як маротиба зиёд шудааст. (Озодагон 06 – 06 – 2012. № 22).
2. Агар дикқат дода бошед моҳи равон дар бозор бештар мевагии пасти ва ё норасид фур ўхта мешуд. (Фараж. № 34. 22. – 06 – 2012).
3. Бар асари боронгарии шадид оби дарёи канори шаҳри Кӯлоб боло шуда, шаҳрро зери об гузошт. (Торномаи Радиои Озодӣ. 7 – 06 – 2010).
4. Ҳоқу гиле, ки селхезӣ бо ҳуд овардааст, имкони ҳаракати мошинҳоро номумкин кардааст. (Торномаи Радиои Озодӣ. 7 – 05 – 2010).

5. Даромаднокии Эйлл ду баробар зиёд шуд. (Миллат. 25 – 04 – 2012 № 7).
6. Умр ба ин ҳуршеди ҳунари тоҷик вағоғӣ накард... (Миллат 25 – 04 – 2012, № 7). (Мисолҳо аз мақолаи Қ. Рустам «Афзудаҳои нолозим». Нигоҳ, 4 – 05 – 2015 пешниҳод гаштанд.)
Дар ҷумлаи якум ба ҷои ғалладонагӣ ғалла, дар ҷумлаи дуюм ба ҷои мевагӣ мева, дар ҷумлаи сеюм ба ҷои боронгарӣ борон, дар ҷумлаи ҷорум ба ҷои селхезӣ сел, дар ҷумлаи панҷум ба ҷои даромаднокӣ даромад, дар ҷумлаи шашум ба ҷои вағоғӣ вағоғӣ гуфтани равон ва дуруст аст. Дигар вожае, ки аксар вақт нодуруст гуфтаву навишта мешавад, «ҳабар» аст, ки шакли ҷамъбандии арабиаш «аҳбор» аст. Аммо бисёр вақтҳо ба он боз ҷанд пасванди ҷамъсоз илова менамоянд: аҳбор – от, аҳбор – от – ҳо. Ҳамин бетаваҷҷӯҳӣ дар вожаи маълум – от – ҳо, ҳисоб – от – ҳо, адаби – ёт – ҳо, риво – ёт – ҳо, ҷузъи – ёт – ҳо, ғазал – и – ёт – ҳо, мушкил – от – ҳо низ ба ҷашм мерасад. Дигар вожаҳои мушкилфаҳами араб, аз ҷумлаи иртибот, мусташриқ, ибтикор, иқтишод, ағлаб, муҳосамат, таҳриқ, тарвич, ҳифозат, муқаттоъ, иштиҳор, мутамоил, мунташир, мусадамат, таҳриб, инфиҷор, минҷумла, мустақар, мустахар, нисвон мебошанд. Дигар саҳв дар истифодаи ҷамъбандии бемавриди арабӣ аст. Мисол: ба ҷои минтақаҳо манотикҳо, ба ҷои мактабҳо – макотибҳо мег ўянд, ки ҳатост. Шакли ҷамъи ин қалимаҳо ҳам нодуруст аст: равобитҳо, навоҳиҳо, авохирҳо, қавоидҳо, заҳоирҳо, манобеъҳо ва ҳоказо. Ба андешаи мо, ин вожаҳо дар шакли ҷамъбандии тоҷикӣ истифода шаванд, беҳтар аст: Мисолҳо: ноҳияҳо ҷумҳуриҳо, имтиёзҳо ва ҳоказо. Баъзан аз тарафи ровиён ҳангоми

сүхбатҳои телевизионӣ ва навиштан рӯзноманигорон ба номҳо худсарона вожаи нодаркор илова мекунанд: Масалан, ба ҷои Ҳофизи Шерозӣ – бобои Ҳофиз ба ҷои Абӯалӣ ибни Сино – Пури Сино менависанд, ё Носири Ҳусрави Қубодиёниро Шоҳносири Ҳусрав, Мир Саид Алии Ҳамадониро Ҳазрати Амирҷон ном мебаранд.

Дигар саҳвҳо дар истифодаи номи кӯчаҳо мушоҳида мегардад. Аз тариқи радиои «Ватан» эълоне пахш мегардад, ки анҷоми он чунин садо медиҳад: Суроғаи мо кӯчаи Пушкина.

Суроғаи мо – кӯчаи Ғафурова, кӯчаи Федина, ки нишонаи бесаводӣ аст.

Агар мақсад ба забон гирифтани номи ашҳоси маъруф аст, пас «Суроғаи мо кӯчаи ба номи Пушкин», «Суроғаи мо кӯчаи ба номи Бобоҷон Ғафуров» гуфтан зарур аст. Аксар вақт номҳои шаҳру навоҳӣ, маҳаллаҳо низ нодуруст навиштаву хонда мешаванд. Мисол: Вазъи корҳои ободонӣ дар кӯчаҳои У.Хайём, Ҳ.Шерозӣ, С.Шерозӣ ва У.Зоконӣ, Маҳаллаи Хуҷандӣ хуб ҷараён дорад. Сокинони ноҳияи А.Фирдавсӣ дар маъракаи ниҳолшинонӣ ширкати фаъол доштанд. Паҳтакорони ноҳияи С.А.Ҳамадонӣ низ аз иҷрои нақшай ҳосилғундорӣ мӯжда расониданд.

Номҳоро бо ин тарз кӯтоҳ кардан нашояд, хуб мешуд ё Умари Ҳайём, Убайди Зоконӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Саъдии Шерозӣ ва Саид Алии Ҳамадонӣ, Камоли Хуҷандӣ ё Маҳастии Хуҷандӣ бигӯему бинависем. Аммо ин навишта ҳам ноқис аст, зеро дар адабиёт ҷанд олимӯ адиби зодаи Шерози Эрон аст, чун Ҳофиз, Саъдӣ ва ҷанд нафар бо таҳаллуси Ҷомӣ аст: Абдурраҳмони Ҷомӣ, Аҳмади Ҷомӣ, ҷанд нафар зодаи Хуҷанду Ҳатлон. Ба андешаи мо, дар ҳолати навиштани як ҳарфи аввали ном, масалан А.Ҷомӣ хонанда, шунавандана намедонад, ки гап дар бораи қадоме аз Ҷомӣ ва қадом Шерозӣ: Саъдӣ ё Ҳофиз меравад?

Бинобар ин номи шаҳсони таърихири пурра навиштан даркор аст. Баъзан ба номҳои адибону олимон қалимаҳои зиёдатӣ ҳамроҳ мекунанд, ки боиси ҳалалдор шудани маънии вожаҳо мегардад. Гоҳе ду пешоянд паси ҳам ё паҳлуи ҳам меоянд, ки боиси содиршавии ҳатои услубӣ мегардад. Масалан: Бо ба Россия рафтани ҷавонони қишвар масъалаи ба ҷои кор таъминкуни аҳолӣ ҳал намешавад. Ӯ пеш аз ба ҷудошавӣ ариза додан чунин шартҳо гузошта буд.

Ин ҷумларо метавон чунин ислоҳ кард: Ӯ то ҷудошавӣ ариза додаву шартҳо гузошта буд. Айни ҳол таркибҳои душворфаҳм дар гуфтору навиштори расонаҳои ҳабарӣ зиёд истифода мешаванд. Масалан, ҳадс задан, орзуву ҳавас ҷашидан, ба сар бурдан, тамиз кардан.1.

Мисолҳо: Ҳар як ҷавон ҷашидан орзуву ҳаваси гаштанро дорад. 2. Ӯ ҷанд сол пеш Тоҷикистонро тарқ гуфта, дар Амрико ба сар мебарад. 3. Фаррош ҳар саҳар саҳни коргоҳро рӯбӯ чин карда, тамиз мекунад. Дар ҷумла 2 чиро ба сар бурдани Ӯ маълум нест.

Дар луғат тамиз кардан ба ду маъни омадааст: 1. фарқ кардани сара аз носара, нек аз бад. 2. солимфирӣ, ақлу ҳуш, боодобу оқил будан.

Дар барномаҳои телевизионӣ иштибоҳи услубӣ низ зиёд ба ҷашм мерасанд: Мисол: Нависандай амрикой аввалин касе буд, ки ақидаи секунҷаи бермудиро пеш мебарорад. (ТВ «Сафина», 24.04.2009).

Гӯштингири тоҷик Олим Зиёев соҳиби медали тиллӣ гардид, ин сеюмин медали тиллои Ӯ буд. (ТВ «Ҷаҳоннамо», 22.02.2009).

Дар як рекламаи дар бобати табобатгоҳи ҷинӣ чунин сухан моҳҳои дароз садо медиҳад. Муолиҷаест, ки натиҷаи мусбии онро вақт исбот кардааст. (Шабакаи аввал, 2014 с.). Дар ҷумлаҳои боло «секунҷаи Бермуд», «медали тилло», «натиҷаи мусбат» бояд навишт. Баъзан табобати ҷинӣ – ро ровиёни ТВТ ва ТВС табобати ҷиной мегӯянд, ки нодуруст аст. Баъзан шореҳи варзиш мегӯяд: «Бисёр бозии ҳассос аст ин бозӣ». Саҳв ин ҷо дар истифодаи вожаи «ҳассос» аст, он хоси мавҷуди зиндаи соҳиби ҳис аст, на аз бозӣ ҳамчунин қалимаи «бозӣ» такори бемавқеъ аст. Дар ҷумлаи «Бинобар сабаби номусоидии обу ҳаво қиши таҳта тӯл қашид», «бинобар сабаби» дар ҷумла саҳех нест, мебояд нависем «бино бар» ё «ба сабаби» ва маънии ҷумла ҳалалдор намешавад.

Аслан, урғу одат, суннатҳо, пероҳандорӣ, таомҳо, аркони меъморӣ ва ҷанд ҷузъиёту қуллиёт равиши миллий доранд, vale мебинем, ки дар оvezai peshtoqi binoe sabt shudaast: «Ошхонаи миллий»; сухан агар инҷо аз тарҳи бино биравад, пас он хоси аврупойӣ аст. Мебояд навишт: ошхонаи таомҳои миллий ё «таомҳои миллий». Милликунонии иншоот, мардумӣ кунонидани замин, об, ганҷҳои табии мартабаанд, ки бо қарори вижайи Ҳукumatҳо муайян мешаванд. Масалан, Китобхонаи миллий, Осорхонаи миллий ва ғайраҳо.

Дигар ҳолати ногувор, ғашовар дар навиштаҳои elektronии lavҳavу ovezakhost. Шабона мабодо аз kӯchavу xibonҳои poitahxt va digar shaҳru navoҳӣ guzar kунем, beixtiёر ҷашмамон ба ҷароғаҳои люменатсионӣ meaftad, kи az onҳo шакли ҳарфҳоро сохтаанд, xеле zebouvumuchallo, diққatrabovu boisi ҳusnū shukuhī inshoot gashtaand. Boisi taasssuф аст, shabona az

саҳлангории масъулони ободонӣ қисме аз ҷузъиёти калима ва ибора дар намегирад. Дар нигирифтани баъзе ҳарфҳо маънии вожаву ибороро халалдор ва табъро хира месозад. Ба ҷои дорухона – орухона (дар маҳаллаи «Гипрозем»), «ушфур ўшон» (дар маҳаллаи 33), «итобхона», «крхна» ба ҷои китобхона ва корхона ва садҳо далели дигар дар дигар навиштаҳои электронӣ. Ба ақидаи мо шаҳр дар шаб ҳам шаҳр аст. Меҳмонон, мусофириони дохиливу ҳориҷӣ сайру гашт мекунанд, ба дорухона бираванд ё ба орухона?

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар ҷаласа баҳшида ба Рӯзи забон аз ноқисии маводи фарҳанги забони тоҷикӣ, дигар луғатҳо изҳори нигаронӣ кард, ки хеле саривақтӣ ва барҷои аст. Масалан, аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожайе «аллакай»-ро наёфтам. Шояд баъди паж ўчиш маълум бигардад, ки боз чи қадар вожаҳо аз саҳифаҳои фарҳангҳо берун мондаанд?

Баъзан менависанд: нархи молҳо арzon шуданд; ҳол он ки нарҳ мол нест, ки арzon шавад ё қимат, он паст меравад ё боло. Вожаи температура – ҳарорат аст, маънии ҳарорат гармӣ аст. Гоҳо муаллифони менависанду ровиён мег ўянд: Ҳарорати ҳаво дар шабонар ўзи оянда 2 дараҷа хунук мешавад. Дар ҷунин ҳолат истифодаи вожаи «дамо» ба мақсад аст, «дамои ҳаво», «дамои бадан». Ба ҷои термограф – дамосанҷ.

Баъзан дар истифодаи вожаи «мусиқӣ» низ бетаваҷҷӯҳӣ ба ҷашм мерасад. Мег ўянд ё менависанд: ў як мусиқӣ навоҳт. Дарвоқеъ мусиқӣ илм аст. Бояд навишт: ў як оҳанг навоҳт. Вожаҳои намуд, намо – шакли зоҳирӣ ҳар чиз аст. Баъзан менависанд: намуди ҳатти арабӣ, намудҳои дараҳтон, дар ҷунин ҳолат навъҳои навъи ҳатти арабӣ, навъҳои дараҳтон.

Дар кулли барномаҳои фарҳангии радио ва телевизион, рӯзномаву маҷаллаҳо бо ибораи «истеъдодҳои ҷавон» вомех ўрем. Вожаи мазкур маънии лаёқат, қобилият, салоҳият гуфтан аст. Яъне, мумкин нафаре истеъдод, лаёқат, салоҳият дошта бошад, vale ровиёну муаллифони мо мег ўянду менависанд. Дар меҳмонии мо истеъдоди ҷавон ҳузур дорад. Ў бояд биг ўяд: Дар меҳмонии мо соҳибистеъдоди ҷавон ҳузур дорад. Дар истифодаи ин вожа, ки аз забони русист мо тақлидкорем. Намедонем, ки дар забони русӣ ин вожа ду маъно дорад: яке истеъдод, дигаре маҷозан соҳибистеъдод. Ин тарзи истифодаи қалимаву ибораҳо дар китоби устоди зиндаёд М. Шакурӣ «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта маконе дорад», интиқод шудааст.

Ҳамчунон пешниҳод мекунам, ки дар замоне, ки иттилоот ба таври бемисл афзун шудааст, маълум аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет, китобу маҷалла, рӯзномаҳо фурсати ом ўзиш барои насли ҷавони кишвар тангӣ мекунад. Ба ҷои ом ўзишу қашфиёти бамисли илмҳои гуногуни техникӣ толибилмон фурсати ками забоном ўзӣ, ба дунболи аломату ҳарфҳо давиданро доранд, яъне алифборо ба қадри з ўррас осонфаҳму сода бояд кард. Яке аз ин роҳҳо ба андешаи банда баромадан аз баҳри ҷарҳӣ ҷотбарсар ю, я, ё, е мебошад, зеро бе истифодаи онҳо низ маънии қалимаҳо фаҳмоанд. Масалан, ба ҷои Ёвон – Йовон, Ғаюр – Ғайур, Ёқуб – Йоқуб.

Ҳарф як навъ техника – василаи баррасикунандай маъност, агар дастрасу фаҳмо, сода бошад ҳубтар аст. Ба андешаи банда, қалқаи воситаҳои аҳбори омма аз русӣ средство массовой информации ноқис аст. Ин ибора дар забони русӣ ҳадафманд мебошад. Аммо дар забони тоҷикӣ не. Ба он монанд аст, ки мег ўем «олотҳои санг», «техникаи пахта», «воситаҳои бор» дар ҷунин ибораҳо мақсади г ўянда маълум нест. Пас бояд бинависем воситаҳои ҳабаррасон ё расонаҳои ҳабарӣ, олотҳои сангтарошӣ, достезкунӣ, ордкунӣ, собунбарорӣ, техникаи пахтатозакунӣ, борбарӣ, боркашонӣ ва ғайра.

«ТУНДУР» ВА «НУҚТА»

Чи тавре ки зикр шуд дар бобати истифодаи мағҳуму ифодаҳои қуҳнаву нав иҳтилофӣ назар ба назар мерасад, ин бесарусомониҳо боиси ғалатфаҳмию ғалатнависиҳо мешавад, вожаҳои сирф тоҷикӣ чун вожаи забони бегона фаҳмида мешавад. Барои далел вожаи «тан ўр»-ро меоварем, ки чун лавҳа назди нуқтаҳои хизматрасонӣ ба ҷашм мерасад: танд ўр, тандуркабоб, тандурӣ, самб ўсаи тандурӣ, нони тандурӣ, мурғи тандурӣ. Айни замон вожаи мазкур чун шакли вайроншудаи туркии «тандир» фаҳмида мешавад, ки аз ду решаш иборат аст: «тун» – оташдон, «дур» – (тур) – ба монанди.

Вожаи мазкур 3000 сол пеш дар забони аккадӣ дар шакли «тинуру» дар забони оромӣ «теноуру», дар арманий «танир», дар гурҷӣ «тонэ» чун авастоии «танур» оро пайдост аст, ки дар забони паҳлавӣ шакли «танур»-ро гирифтааст. Ба ақидаи доктори илми филология Ҳасан Султон (Адабиёт ва санъат; 15.12.2016, №50) вожаи «тан ўр» дар забони ибрий ва арабӣ ҳам бо ташдиҳи «нун» ба шакли «тан ўр» мавриди истифода қарор дошта, дар Қуръони Шариф ду бор дар ояти 40 – сураи Ҳуд ва ояти 27 – сураи Муъминун он ҷо ки ҳадиси т ўфони Н ўҳ

меравад, корбаст шудааст. Ин вожа дар забонҳои қирғизию қазоқӣ ва озарию ўзбекӣ шакли «тандир», дар туркмани «тамдир», ӯйғурӣ «тунур», ҳиндӣ ва уду «тандур» дорад.

Ба ин гуфтаҳои олими муҳтарам ҳамфирӯзӣ ҳастем, зеро вожаи мазкур дар навиштаҳои олимону адабони классикии мо хеле фаровон истода шудааст. Аз ҷумла дар «Тории Бухоро»-и Наршайҳомадааст: «Ва фармуда буд, то се р ўз боз тан ўр тафтонида буданд, ба наздики он тан ўр рафт ва ҷома берун кард ва хештанро дар тан ўр андохт». Муаллиф барҳақ дар мақола овардааст, ки вожаи «тезтайёр», ки дар овезаҳо ба ҷашм мерасад хеле содалавҳона ба сифати муодили фаронсавии «бистро» истифода мешавад, ки аз соли 1880 инҷониб пайдо шудааст ва маъни «таъомхонаи саридастӣ»-ро дорад. Мо ҳам пешниҳоди устод Ҳасан Султон ва Рустами Ваҳҳобро дар бораи ба ҷойи ифодаи мағҳуми «бистро» корбаст шудани «ғизои саридастӣ»-ро ҷонибдорем. Ҳамчунин андешаҳои ў дар бораи ивази ибораҳои «фур ўши дискҳо», «фур ўши пардаҳо», «шустуш ўи мошинҳо» бо истифодаи пасванди ҷамъандии « - ҳо», «нони самарқандӣ», «сихкабоби хӯҷандӣ», «масолеҳи соҳтмонӣ» бе истифодаи пасванди ҷамъандии « - ҳо» ва пасванди мансубияти « - ӣ» мувофиқи матлаб мешуморем.

Вақтҳои охир дар лавҳу овезаҳо ибораҳои зерин ба ҷашм мерасанд: «нуктаи таъмири пойафзол», «нуктаи шустуш ўи мошин ва қолин», «нуктаи фур ўши с ўзишворӣ» («НФС») бо андешаи мо истифодаи вожаи «нукта» дар ин гуна ибораҳо зурур нест, дар шакли «шустуш ўи мошин ва қолин», «фур ўши с ўзишворӣ» ва ҳоказо низ мақсад возехи р ўшан аст.

«АТИҚА» АСТ Ё «АНТИҚА»

Антиқа ё ба шакли атиқӣ, низ навишта мешавад, вожаи арабӣаст, асл «атиқа» ба аст, маъно куҳан бостонӣ-ро дорад, бо таъсири г ўишу навишти русӣ ба ин вожа ҳарфи «н»-ро афзудаанду «антинчный» пайдо гашт.

Фуромадан, фуровардан – таҳифифшудаи феълҳои “фуруд овардан”, “фуруд омадан” мебошанд.

«ДУРАФШ», «ДИРАФШ» – КАДОМЕ ДУРУСТ?

Дар “Фарҳанги забони паҳлавӣ” чунин маъно дорад: драфш – байрақ, ливо, «драфшидан» – 1. Мавҷ задан такон хурдан, ларзидан. 2. Дураҳшидан (7.158). Дар «Ғиёс-ул-луғот» омадааст: «Дурафш – порчай қумоши сег ўша, ки ба зарф мунаққаш карда, ба сари алам банданд. ва ҷун маъни дурафшидан ларзидан аст, инро низ дурафш аз он г ўянд, ки аз бод меларзад. Ва олотест, ки бад-он дар ҷарм суроҳ кунанд, ки онро ба ҳиндӣ сугалий гуянд. Дар луғоти «Сироҷ», «Рашидӣ» ва ҷанд луғати дигар навишта шудааст, ки бо фатҳи сонӣ (яъне дирафш) олote, ба маъни алам ва нишони лашкар аст. Дар «Фарҳанги Муин» маъни «дирафш» – байрақ, алам, аломат, рояти (сипоҳ), ф ўтае, ки дар р ўзи ҷанг дар болои дастори худ печанд, омадааст.

Буризода Қурбонали Бозор, н.и.т., дотсент

Директори МД. «Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб - Ҳонаи китоби Тоҷикистон»

Content rating: 5

Average: 5 (2 votes)

Category:

- [Аҳбори рӯз](#) [1]
- [Забоншиносӣ](#) [2]

- [Забони тоҷикий](#) [3]
- [Мақолаҳо](#) [4]

Source URL:<http://www.kumitaizabon.tj/en/content/doruhona-yo-oruhona?mini=2025-06>

Links

- [1] <http://www.kumitaizabon.tj/en/taxonomy/term/10> [2]
- <http://www.kumitaizabon.tj/en/taxonomy/term/32> [3]
- <http://www.kumitaizabon.tj/en/taxonomy/term/38> [4]
- <http://www.kumitaizabon.tj/en/taxonomy/term/26>